

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА

Кафедраи оптика ва спектроскопия



БАРНОМАИ КОРӢ (СИЛЛАБУС)
АЗ ФАННИ «СПЕКТРОКОПИЯИ АТОМӢ ВА
МОЛЕКУЛӢ» БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ СЕЮМИ
ИХТИСОСИ 31040103 –ФИЗИКА рӯзона

Чамъи соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48соат)
Лексия 1кр (24)
Лаборатория 1кр (24)
Семестри 6-ум

Душанбе –2025

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопия Файзиева М.Р. аз фанни «СПЕКТРОКОПИЯИ АТОМӢ ВА МОЛЕКУЛӢ» барои донишҷӯёни курси сеомӯй ихтисоси 31040103-физика курси маҳсус кафедраи оптика ва спектроскопия мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	3	
Файзиева М.Р.	семестр	6	Чадвали дарсҳо
	Шумораи кредитҳо	2	
Суроғаи смӯзгор: Кафедраи оптика ва спектроскопия, бинои таълимии №16, утоқи 310 Тел: 907815024	Лексия	24 с	Сешанбе 08 ⁰⁰ 10 ⁵⁰
	КМРО	24 с	Сешанбе 10 ⁰⁰ 12 ⁵⁰
	КМД	24 с	
	Қули КМД		
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои маҳсус аз кафедраи оптика ва спектроскопия, ки Шӯрои методии ДМТ тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 31040103 – «иљмҳои физикаи», ихтисоси 31040103 «Физика», ки аз тарафи Вазорати маорифи ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти рақами 18/80 тасдиқ карда шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси 31040103-физика кафедраи оптика ва спектроскопия тартиб дода шудааст.

Силлабус (Барномаи васъеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи оптика ва спектроскопия аз «20» 01 2025, суратмаҷлиси № 6 баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Мудири кафедра Ходиев М.Х н.и.ф.-м., Ходиев М.Х

Дар асоси қарори Шӯрои илмию методии факултети физика аз «25» 01. соли 2025, суратмаҷлиси № 5 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии
факултет, н.и.ф.-м.



Истамов Ф.М.

Фанни таълимии «Спектрокопия атоми ва молекулавӣ» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси «Оптика ва спектроскопия»-и факултети физика мақоми фанни таҳассусиро дошта, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи спектри молекулаҳои дуатома ва мбисератома, намудҳои гузаришҳо ва намудҳои спектрҳои молекули, ҳодисаи люминесенция ва конуниятҳои он маълумот пешниҳод карда мешавад.

III. МАҚСАДИ ОМӮЗИШИ ФАН

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ дар бораи омузиши хосиятҳои молекулаҳо ва спектрҳои молекули, намудҳои гузаришҳои молекули, характеристикаҳои гузаришҳо ва эҳтимолияти онҳо мебошанд. Ин усулҳо барои ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи истифодабарии асбобҳои оптики спектралӣ бахшида шуда аст.

IV. ВАЗИФАҲОИ ОМӮЗИШИ ФАН

- назорати тозагии пайвастагиҳои органики, ташбехдииҳии онҳо, муайян кардани соҳтори онҳо, таҳкики намудҳои гуногуни изомерҳои онҳо, таҳлили микдории омехтаҳо, муайян кардани доимии диссоциатсияи кислотаҳо ва асосҳо, таъсири рӯшнӣ ба моддаҳои химиявӣ ҳангоми таъсироти мутақобил намудани он;
- кушода додани мазмуни конуниятҳои асосии оптикаи молекулий, соҳаи оптикаи мавҷҳои электромагнитӣ, нурафкани ИС, СН, УБ ва г;
- Механизми таъсири байниҳамдигарии афқанишоти электромагнити бо модда дар соҳаҳои гуногуни спектри электромагнити;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани конуниятҳои оптикаи равандҳо, ки бо таъсироти рӯшнӣ объектҳои химиявӣ алоқаманданд;
- ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии фанни мазкур бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физика, химия ва биология).

V. НАТИЧАҲОИ НИҲОИ ОМӮЗИШИ ФАН

Дар баробари аз худ намудани фанни таълимӯ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосии спектроскопияи молекул аз худ карда бошад;
- асосҳои спектроскопияи молекул ива намудҳои гузаришҳо донад;
- оид ба намудҳои гузаришҳои молеули маълумот дошта бошад;
- тарзи ҳалли масъалаҳои марбути қисматҳои алоҳидай фанро аз худ намоянд;
- бо соҳт ва тарзи кори асбобҳои оптикаи спектралӣ шинос шуда, тавассути гузаронидани озмоишҳо ва ҷенгуниҳои гуногун оид ба мавзӯъҳои дар машғулиятҳои лексионӣ шунидашуда дониши худро пурра намоянд;
- тарзи дарёфти бузургииҳои физикию химиявӣ, соҳтани вобастагиҳои гуногуни параметрҳо, ҳатоғиҳои озмоишҳоро азхуд намоянд.

Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосии спектроскопияи молекулро шарҳ дода тавонад;
- асосҳои конуниятҳои спектрҳои молекулиро муайян карда тавонад;
- оид ба ҳодисаҳои физикию химиявӣ маълумоти пурра дошта бошад;
- оид ба пайдоиши спектри молекули ва фарки он аз спектри атоми маълумотимуфассал дошта бошад;
- оиди люменесенция маълумот дошта бошад.

азхуд кардашуда): фанҳои дар даврай таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: физика, биология, химия, экология, асосҳои информатика ва ғ.

Постреквизитҳо: (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни физика ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): механика, физикаи молекулӣ, электрик ва магнетизм, физикаи атом ва ҳаста, спектроскопияи атомӣ, молекулӣ, амалий, ва ғайра.

Адабиетҳо:

1. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Молекулярная спектроскопия Изд. Либроком. 2009, 528 стр.
2. Нуруллоев М. Исломов З.З., Файзиева М. Спектроскопияи атомӣ, Душанбе, -Сино, 2009. 156 стр.
3. Бахшиев Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию, Л, ЛГУ, 1974., 265с.
4. Герцберг Г. Электронные спектры и строение многоатомных молекул, ИЛ., 1974, 385с
5. Мальцев А.А. Молекулярная спектроскопия М. МГУ, 1980, 271с
6. Пентин Ю.А., Курамшина Г.М. Основы молекулярной спектроскопии Изд. Мир 2008, 400 стр.
7. Банкер Ф., Йенсен П. Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия Изд. Мир 2004, 763 стр.
8. Лакович Д. Основы флуоресцентной спектроскопии. // Москва. Мир. 1986, с.496.
9. Муллоев Н., Исломов З. Даствурамал оид ба корҳои лаборатори аз фанни Спектроскопияи молекули, Душанбе 2012 68 с.

2.2. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ

Мундариҷаи фан

№	ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД ким	ҳамагӣ	Адабиёт
			лексия	КМРО лаб			
1	I	Таърихи муҳтасари тараққиёти спектроскопия, аз ҷумла спектроскопияи атомӣ ва молекулий, мағҳумҳои асосии спектроскопия ва курси маҳсус, спектр. спектри рах-раҳ, тасмашакл, бефосила, намуди умумии спектри атомҳо.	2	1		3	1-7 саҳ 3-10
2	II	Қонуниятиҳои эмпирикӣ, спектри атоми гидроген ва металҳои ишқорӣ, таҳқиқотҳои Балмер, формулаи Балмер, мағҳуми дарозии мавҷ ва басомади мавҷӣ, пешниҳодҳои Ридберг, силсилаҳои мавҷуда дар спектри элементҳои ба гурӯҳи металҳои ишқорӣ	1	2		3	1-9 саҳ 6-17
3	III	Соҳти атоми гидроген ва ионҳои ба он монанд, назарияи Бор. Сатҳҳои энергетикӣ, мадорҳои доиравӣ ва эллипсӣ, муқоисаи далелҳои назарияи Болр бо натиҷаҳои таҷрибавӣ, силсилаҳои Лайман, Балмер. Пащен, Пфунд, Брекет ва гайра. Квантонии фазогӣ, моменти магнитии атом.	2	1		3	1-9саҳ 17-33
4	IV	Схемаи сатҳҳои энергетикӣ ва гузаришҳои асосӣ барои атоми натрий (NaI), маънои физикии ададҳои квантӣ, адади квантии асосӣ (борӣ).	1	2		3	1-9саҳ 33-64
5	V	Маълумот дар бораи зарра ва мавҷ, мавҷи ҳамвор, амплитуда, интенсивият ва паҳншавии фронти мавҷи ҳамвор. Муодилаи асосии механикаи квантӣ(муодилаи Шрёденгер)худуди истифодаи назарияи класикий	2	1		3	1-9саҳ 65-77
6	VI	Атоми гидроген, аз диди механикаи квантӣ хулосаҳои минбаъда аз назарияи квантии атоми гидроген. Омӯзиши атомҳои ду электрони валентидошта, атоми гелий ва ионҳои ба он монанд, спектри атоми гелий	1	2		3	1-9саҳ 78-93
7	VII	Ангезиши ду электрон. Электронҳои эквивалентӣ.Холати атом бо ду электрони эквивалентӣ. Схемаи умумии векторӣ. Намудҳои гуногуни алоқа байни маментҳо. Эҳтимолияти нурафкани ва нурбурубари. Гузаришҳои худ ба худ ва мачбури	2	1		3	1-9саҳ 93-106

	VIII	Менделеев, хосиятхой даврагий элементхо ва чойгиршавий электронхо дар атом, далелхой спектрй оид ба чойгиршавий электронхо дар атом (s-электронхо, p-электронхо, d-электронхо, f-электронхо ва гайра). Эффекти Зееман ва Штарк дар хатхой спектрии атомхо.					
9	IX	Намудхой харакати дохилимолекули ва спектри молекулахо. Энергияхой харакат ва спектрхой фурубурди лапиш, чархиш ва электронии	2	1		3	1-9cax15-26
10	X	Чархиши молекулахо ва спектрхой чархзани. Маълумоти умуми. Лаппиши молекулахои дуатома. Лапишҳои гармоникӣ ва файригармоникӣ. Характеристикаи отсиятори гармоникӣ ва ангармоникиаз нуктаи назари механикии квантӣ	1	2		3	1-9cax26-36
11	XI	Таксимшави интенсивият дар спектрхой инфрасурх (ИС). Таксимшави молекулахо дар савияхой энергетикии чархзани ва лаппиш. Спектрхой пароканиши комбинатсиони	2	1		3	1-9cax36-41
12	XII	Холатхои электронии молекулахои дуатома. Сохтори лапиши гузаришҳои электрони. Маълумоти умуми доир ба сохтори чархзани тасмаҳои электрони-лапиши.	1	2		3	1-9cax42-48
	XIII	Таъсири харакати электрони бо чархзани. Симметрияи молекулахои аз ду атомҳои гуногун ва аз ду атомҳои якхела ташкилёфта. Спектрхой яклухти афканиш ва фурубурди молекулахои дуатома.	2	1		3	1-9cax456-59
	XIV	Молекулахои бисёраторма лапишҳои нормали ва басомадҳои нормали. Лаппишҳои валенти ва деформатсиони. Симметрияи лаппишҳо. Лаппишҳои басомадашон якхела	1	2		3	1-9cax65-69
	XV	Сохтори чархзанини тасмаи лапиши малекулаҳои бисёраторма лапиши ва басомадҳои характернок. Спектрхой лапиши малекулавии бисёраторма	2	1		3	1-9cax70-85
	XVI	Тахлили спектрии молекулави. Ходисай люминесценция, намудҳо ва конуниятҳои люминесценция. Асосҳои тахлили флуоресценция	1	2		3	1-9cax86-92
Ҳамагӣ 48			24	24		48	

Мундариҷаи бахшҳо ва мавзӯъҳои хондашаванда

Мавзуъи 1. Таърихи муҳтасари тараққиёти спектроскопия, аз ҷумла спектроскопияи атомӣ ва молекулӣ, мағҳумҳои асосии спектроскопия ва курси маҳсус, спектр. спектри рах-раҳ, тасмашакл, бефосила, намуди умумии спектри атомҳо.

Мавзуъи 2. Қонуниятҳои эмпирӣ, спектри атоми гидроген ва металҳои ишқорӣ, таҳқиқотҳои Балмер, формулаи Балмер, мағҳуми дарозии мавҷ ва басомади мавҷӣ, пешниҳодҳои Ридберг, силсилаҳои мавҷуда дар спектри элементҳои ба гурӯҳи металҳои ишқорӣ.

Мавзуъи 3. Соҳти атоми гидроген ва ионҳои ба он монанд, назарияи Бор. Сатҳҳои энергетикӣ, мадорҳои доирӣ ва эллипсӣ, муқоисаи далелҳои назарияи Болр бо натиҷаҳои таҷрибавӣ, силсилаҳои Лайман, Балмер, Пашен, Пфунд, Брекет ва ғайра. Квантонии фазогӣ, моменти магнитии атом.

Мавзуъи 4. Схемаи сатҳҳои энергетикӣ ва гузаришҳои асосӣ барои атоми натрий (NaI), маънои физикии ададҳои квантӣ, адади квантии асосӣ (борӣ).

Мавзуъи 5. Маълумот дар бораи зарра ва мавҷ, мавҷи ҳамвор, амплитуда, интенсивият ва паҳншавии фронти мавҷи ҳамвор. Муодилаи асосии меҳаникаи квантӣ (муодилаи Шрёденгер) ҳудуди истифодаи назарияи класикӣ.

Мавзуъи 6. Атоми гидроген, аз диди меҳаникаи квантӣ ҳулосаҳои минбаъда аз назарияи квантии атоми гидроген. Омӯзиши атомҳои ду электрони валентидошта, атоми гелий ва ионҳои ба он монанд, спектри атоми гелий.

Мавзуъи 7. Ангезиши ду электрон. Электронҳои эквивалентӣ. Ҳолати атом бо ду электрони эквивалентӣ. Схемаи умумии векторӣ. Намудҳои гуногуни алоқа байнӣ маментҳо. Эҳтимолияти нурафкани ва нурбурубари. Гузаришҳои худ ба худ ва мачбури.

Мавзуъи 8. Омӯзиши ҷадвали даврии Менделеев, ҳосиятҳои даврагии элементҳо ва ҷойгиришавии электронҳо дар атом, далелҳои спектрӣ оид ба ҷойгиришавии электронҳо дар атом (s-электронҳо, p-электронҳо, d-электронҳо, f-электронҳо ва ғайра). Эффекти Зееман ва Штарк дар ҳатҳои спектрии атомҳо.

Мавзуъи 9. Намудҳои харакати дохилимолекули ва спектри молекулаҳо. Энергияҳои харакат ва спектрҳои фурӯбурди лапиш, ҷарҳиши ва электронии.

Мавзуъи 10. Ҷарҳиши молекулаҳо ва спектрҳои ҷарҳзани. Маълумоти умуми. Лаппиши молекулаҳои дуатома. Лапишҳои гармоникӣ ва ғайригармоникӣ. Характеристикаи отсиятори гармоникӣ ва ангармоникиаз нуқтаи назари меҳаникаи квантӣ.

Мавзуъи 11. Таксимшави интенсивият дар спектрҳои инфрасурҳ (ИС). Таксимшави молекулаҳо дар савияҳои энергетикии ҷарҳзани ва лаппиши. Спектрҳои пароканиши комбинатсиони **Мавзуъи 12.** Ҳолатҳои электронии молекулаҳои дуатома. Соҳтори лапиши гузаришҳои электрони. Маълумоти умуми доир ба соҳтори ҷарҳзани тасмаҳои электрони-лапиш.

Мавзуъи 13. Таъсири харакати электрони бо ҷарҳзани.

Симметрияи молекулаҳои аз ду атомҳои гуногун ва аз ду атомҳои якхела ташкилёфта Спектрҳои яклухти афқаниш ва фурӯбурди молекулаҳои дуатома.

Мавзуъи 14. Молекулаҳои бисёраторма лапишҳои нормали ва басомадҳои нормали. Лапишҳои валенти ва деформатсиони. Симметрияи лапишҳо. Лапишҳои басомадашон якхела

Мавзуъи 15. Соҳтори ҷарҳзани тасмаи лапиши малекулаҳои бисёраторма. Лапиш ва басомадҳои характернок. Спектрҳои лапиши малекулавии бисёраторма.

Мавзуъи 16. Тахлили спектрии молекулави. Ҳодисаи люминесценция, намудҳо ва қонуниятҳои люминесценция. Асосҳои тахлили флуоресценция

2.3. МУНДАРИҔАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҔУ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришҳои

(кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл ичро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

2.4. МУНДАРИЧАИ КМРО

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълими азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра ичро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои лабораторӣ (КМРО)
Шиносои ва супоридани техникаи бехатарӣ.	I	<ol style="list-style-type: none">1. Шиносои бо техникаи бехатарӣ ҳангоми кор бо дастгоҳҳои лабораторӣ.2. Омӯзиш ва аз худ намудани техникаи бехатарӣ.3. Истифодаи қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ.
Кори лабратороии №1. Омӯхтанисатҳои энергӣ ва гузаришҳои имконпазир дар атоми гидроген	II	<ol style="list-style-type: none">1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори лабораторӣ.2. Омӯзиши қисми амалии кори лабораторӣ.
Иҷрои кори лаборатории №1.	III	<ol style="list-style-type: none">1. Шиносои бо иҷрои кори лабораторӣ.2. Иҷрои кори лабораторӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ.
Қабули кори лаборатории №1.	IV	<ol style="list-style-type: none">1. Омода намудани ҷавобҳо ба саволҳои санҷишии кори лабораторӣ2. Омода намудани ҳисботи кори лабораторӣ ва супоридани он.
Кори лаборатории №2. Омӯхтани сатҳои энергетикий термҳои спектралии якчанда ва сечанда барои атомҳова ионҳои ду электрони валентидошта (дар мисоли атоми гелий)	V	<ol style="list-style-type: none">1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори лабораторӣ.2. Омӯзиши қисми амалии кори лабораторӣ.
Иҷрои кори лаборатории №2.	VI	<ol style="list-style-type: none">1. Шиносои бо иҷрои кори лабораторӣ.2. Иҷрои кори лабораторӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ.

лаборатории №2.	VII	лабораторӣ 2. Омода намудани ҳисботи кори лабораторӣ ва супоридани он.
Кори лаборатории №3. Омӯхтани сатҳои энергӣ(термҳо) ва пайдоиши силсилаҳо дар спектри атомҳои металҳои ишқорӣ р мисоли атоми натрий	VIII	1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори лабораторӣ. 2. Омӯзиши қисми амалии кори лабораторӣ.
Ичрои кори лаборатории №3.	IX	1. Шиносои бо ичрои кори лабораторӣ. 2. Ичрои кори лабораторӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ.
Қабули кори лаборатории №3.	X	1. Омода намудани ҷавобҳо ба саволҳои санҷишии кори лабораторӣ 2. Омода намудани ҳисботи кори лабораторӣ ва супоридани он.
Кори лаборатории №4.	XI	1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори лабораторӣ. 2. Омӯзиши қисми амалии кори лабораторӣ.
Ичрои кори лаборатории №4. Омӯхтани сатҳҳои энергӣ(термҳо) ва нурафкании атоми симоб дар соҳаи намоёни мавҷи электромагнитӣ	XII	1. Шиносои бо ичрои кори лабораторӣ. 2. Ичрои кори лабораторӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ.
Қабули кори лаборатории №4.	XIII	1. Омода намудани ҷавобҳо ба саволҳои санҷишии кори лабораторӣ 2. Омода намудани ҳисботи кори лабораторӣ ва супоридани он.
Кори лаборатории №5.	XIV	1. Омӯзиши мақсад ва назарияи кори лабораторӣ. 2. Омӯзиши қисми амалии кори лабораторӣ.
Ичрои кори лаборатории №5.	XV	1. Шиносои бо ичрои кори лабораторӣ. 2. Ичрои кори лабораторӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои зарурӣ.
Қабули кори лаборатории №5.	XVI	1. Омода намудани ҷавобҳо ба саволҳои санҷишии кори лабораторӣ 2. Омода намудани ҳисботи кори лабораторӣ ва супоридани он.

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи ичрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи ичрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкунии фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ

мустақилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои ичро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “спектроскопияи атоми молекулавӣ” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	Муҳлати супоридан	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзуъи1. Таърихи муҳтасари тараққиёти спектроскопия, аз ҷумла спектроскопияи атомӣ ва молекулӣ,	Вазифаи хонагӣ – мағҳумҳои асосии спектроскопия ва курси маҳсус, спектр. спектри рах-раҳ, тасмашакл, бефосила, намуди умумии спектри атомҳо.	Ҳафтай 1, 2	Супоридани маърузи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 2,5-3 саҳ.)
Мавзуъи2. Қонуниятҳои эмпирикӣ, спектри атоми гидроген ва металҳои ишқорӣ, таҳқиқотҳои Балмер, формулаи Балмер,	Вазифаи хонагӣ- мағҳуми дарозии мавҷ ва басомади мавҷӣ, пешниҳодҳои Ридберг, силсилаҳои мавҷуда дар спектри элементҳои ба гурӯҳи металҳои ишқорӣ.	Ҳафтай 3	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуъи 3. Соҳти атоми гидроген ва ионҳои ба он монанд, назарияи Бор. Сатҳҳои энергетикӣ, мадорҳои доирӣ ва эллипсӣ, муқоисаи далелҳои назарияи Болр бо натиҷаҳои таҷрибавӣ.,	Вазифаи хонагӣ- силсилаҳои Лайман, Балмер. Пащен, Пфунд, Брекет ва гайра. Квантонии фазогӣ, моменти магнитии атом	Ҳафтай 4	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуъи4. Схемаи сатҳҳои энергетикӣ ва гузаришҳои асосӣ барои атоми натрий (NaI),	Вазифаи хонагӣ - маънои физикии ададҳои квантӣ, адади квантии асосӣ (борӣ).	Ҳафтай 4, 5	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзуъи5. Маълумот дар бораи зарра ва мавҷ, мавҷи ҳамвор, амплитуда, интенсивият ва паҳншавии фронти мавҷи ҳамвор.	Вазифаи хонагӣ- асосии квантӣ (муодилаи механикаи Шредингер), худуди истифодаи назарияи классикӣ	Ҳафтай 6	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуъи6. Назарияи квантии атоми гидроген, мағҳум дар бораи зермадорҳо (орбиталҳо).	Вазифаи хонагӣ- Омӯзиши атомҳои ду электрони валентидошта, атоми гелий ва ионҳои ба он монанд, спектри атоми гелий.	Ҳафтай 7, 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуъи7. Предмети спектроскопияи молекули. Характеристикаҳои асосии савияҳои энергетики ва системаҳои молекули	Вазифаи хонагӣ- Эҳтимолияти нурафқани ва нурбурубари. Гузаришҳои худ ба худ ва мачбури	Ҳафтай 9-10	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ

чадвали даврии Менделеев, хосиятхой даврагии элементхо ва чойгиршавии электронхо дар атом, далелхой спектрӣ оид ба чойгиршавии электронхо дар атом (s-электронхо, p-электронхо, d-электронхо, f-электронхо ва f). Мавзуъи9. Намудҳои харакати дохилимолекули ва спектри молекулаҳо.	Зееман ва Штарк дар хатҳои спектрии атомҳо. Вазифаи хонагӣ-Энергияҳои харакат ва спектрҳои фурӯбурди лапиш, ҷарҳиш ва электронии	Хафтани 11 Хафтани 12-13	Хафтани 11 Хафтани 12-13 Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуъи10 Чарҳизи молекулаҳо ва спектрҳои ҷарҳзани. Маълумотҳои умуми. Савияҳои ҷарҳзанини ротатори саҳт. Лаппиши молекулаҳои дуатома.	Вазифаи хонагӣ-Лапишҳои гармоники ва гайригармоники. Характеристикаи отсилятори гармоники ва ангармоники аз нуктаи назариии механикаи кванти.	Хафтани 14-15 Хафтани 16	Хафтани 14-15 Хафтани 16 Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуъи11. Таксимшави интенсивият дар спектрҳои инфрасурҳ (ИС). Таксимшави молекулаҳо дар савияҳои энергетикии ҷарҳзани ва лаппиши.	Вазифаи хонагӣ-Спектрҳои пароканиши комбинатсииони (ПК). Назариии механики ва квантомеханикии	Хафтани 16	Хафтани 16 Супоридан дар шакли хаттӣ

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироқи донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО; иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шакли гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва f.) гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муйян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;
6 хол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва f.);
2,5 хол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муйян намудани рейтинги донишҷӯ дар атtestatsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фани таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Атtestatsияи ҷамъбастӣ, имтиҳон доир ба фани таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар атtestatsияи ҷамъбастӣ, имтиҳонӣ фани таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълими равияҳои илмҳои дақiq аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

бадастовардаи донишчӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишчӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ў илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҏҏАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ ХОЛҲО
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96		
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40		
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200		
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодаи ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишчӯ

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Ғайриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Ғайриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: F_X - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишчӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсияӣӣ ва иштироки донишчӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишчӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт иҷро накарданӣ

чарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалий бадастовардаи донишҷӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкуни фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалий ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакӯт супоридан.

Назорати мархилавӣ ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.